

“ТАСДИҚ МЕНАМОЯМ”

Директори пажӯхишгоҳи давлатии

илмӣ-тадқиқотии “Ғизо” –и

Вазорати саноат ва технологияҳои

нави Ҷумҳурии Тоҷикистон

Раҳимова Ф.А.

аз 3 11.08.2023 2023с.



ТАҚРИЗИ

муассисаи пешбар ба диссертатсияи Раҳмонова Ҷамилаҳон
Абдуҳамидовна дар мавзуи «Коркарди технологияи маҳсулоти
функционалии қаннодии ордӣ бо иловай ашёи ғайрианъанавӣ дар
мисоли топинамбур» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои
техникӣ аз рӯйи ихтисоси 05.18.01 – Технологияи коркард, нигоҳдорӣ
ва коркарди ҳӯшагиҳо, лӯбиёгиҳо, маҳсулоти ғалладона, мевагиу
полезӣ ва ангурпарварӣ

Сабабҳои асосии пайдошавии бемориҳои гурногун, ин таъмин нагардиданӣ
аҳолӣ бо моддаҳои ҳаётан муҳим, коҳишёбии назарраси организми зинда аз
моддаҳои ҳаётан зарурӣ яке аз омили асосӣ ба ҳисоб меравад. Норасони
табаддулоти саҳҳ аз ҳисоби истифодаи ашёи сунъӣ дар таркиби маҳсулоти
ҳӯрока дар таъмини аҳолии мамлакат бо озуқаи солим бевосита таъсири манфии
худро мерасонад. Дар чунин шароити душвор таъмини устувории бозори
маҳсулоти ҳӯрока дар асоси истифодаи оқилонаи захираву имкониятҳои мавҷуда
дар афзунгардонии ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ғизоии фоидаоварӣ аз ҷумла
функционалиӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба яке аз вазифаҳои стратегӣ табдил
ёфтааст.

Мубрамияти мавзуи тадқиқот. Дар Тоҷикистон зиёда аз 90%-и истеҳсоли
маҳсулоти ҳӯрока ба баҳши хусусӣ рост омада, он барои ташаккулёбии заминай
вокеии таъмини аҳолӣ бо маводи ҳӯрокони истеҳсоли ватаний имкониятҳои мусоид
фароҳам меорад. Ҳамзамон, таназзулёбии истифодабарии заминҳои наздиҳавлигӣ,
заминҳои камобёришавандай ҳочагиҳои дехқонӣ кишии сабзавоти ба нигоҳубини
маҳсус ниёзнадорандаро талаб мекунад, ки ин маҳсулоти кишоварзӣ ба ҳушкӣ ва
тағиیرёбии иқлим тобоваранд, метавонад саҳми худро дар ҳалли амнияти
озуқаворӣ гузорад.

Воридшавии Тоҷикистон ба Созмони умумиҷаҳонии савдо (СУС) ба вучуд овардани заминаи истеҳсолоти рақобатпазирро талаб менамояд. Дар ин раванд масъалаҳои таъмини соҳаҳои саноати ҳӯрока дар заминаи назарияҳои асоснокшуда, афзун намудани ҳаҷм ва номгӯйи истеҳсоли маҳсулоти ватании аз лиҳози экологӣ тоза, муайян намудани таносуби унсурҳои моддии ҳаётан мухим, ҳамоҳангозии муносибати боэътиҷод байни истеҳсолкунандагони ватаниӣ, миёнаравҳо ва ҳаридорон ҳалли ҳудро бояд пайдо намоянд. Дар истеҳсолоти кишоварзӣ истифодаи нағвъҳои серҳосили зироати кишоварзӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои нави инноватсионӣ ва истифодаи иқтидори дохилии минтақаю зерминтақаҳо барои пешбуруди устувори соҳаҳои саноати ҳӯрока мувофиқат намекунанд.

Зарурати баланд бардоштани даромаднокӣ ва рақобатнокии истеҳсоли маҳсулоти ҳӯрока аз ҷумла маҳсулоти қаннодии ордӣ, таъмини устувори бозори маҳсулоти ҳӯрока дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирии давлатии истеҳсолкунандагони ватаниӣ, шаффоғият ва таваҷҷӯҳи маҳсусро дар шароити тағиیرёбии иқлими инъикоси пурраро ба миён овардааст. Муҳиммияти ҳалли масъалаҳои таъмини устувории коркарди технология ва дастурамали маҳсулоти ҳӯрокаи функционалии қаннодии ордиро бо иловаи концентрати топинамбур, инчунин нокифоягии омӯзиши ҷанбаҳои назариявию амалии он интиҳоби мавзуи таҳқиқоти диссертациониро муайян намуд.

Мақсади тадқиқот. Мақсади таҳқиқот коркарди технологияи маҳсулоти функционалии қаннодии ордӣ бо истифодаи концентрати топинамбур буда, вазифаҳои таҳқиқот ҳалли масъалаҳои зеринро дар бар гирифтааст:

- омӯзиш ва тадқиқи хусусиятҳои топинамбур, таҳлил намудани миқдори қанднокии он вобаста ба мавсими ҳосилғундорӣ (инулин, фруктоза, моддаҳои пектинӣ);
- омӯзиш ва таҳлил намудани таркиби химиявии топинамбур;
- коркарди технологияи маҳсулоти нимтайёр дар асоси топинамбур;
- таҳлили сифати концентрати топинамбур ва муқоисаи он бо нишондодҳои хуччатҳои меъёри;
- коркарди дастурамали маҳсулоти функционалии қаннодии ордӣ дар асоси топинамбур;
- истеҳсоли маҳсулоти функционалии қаннодии ордӣ бо иловаи концентрати топинамбур;
- муайянкунии таъсири вояҳои гуногуни концентрати топинамбур ба таркиби маҳсулоти тайёр;

- муайян кардани хусусияти органолептиկ, физикию химиявии кулчақанд бо иловаи концентрати топинамбур;

- ҳисоб намудани дастурамал ва самаранокии иқтисодии маҳсулоти коркардашударо дар бар мегирад.

Навгонихои илмии тадқиқот. Навгонихои илмии таҳқиқот оид ба истифодабарии чунин растани беор ба монанди топинамбур ба таркиби маҳсулоти қаннодии ордӣ равона шудааст. Таъсири вояи концентрати топинамбур бо таркиби кулчақанди коркардшуда муайян карда шуда, он имконият медиҳад, ки дар саноати озукаворӣ истифода бурда шавад. Бинобар он, тадқиқоти ба ташкили маҳсулоти нави ҳӯрокои таъиноти функционалии дар асоси топинамбур равонашуда имрӯзҳо аҳамияти назариявӣ ва амалӣ дорад.

Аҳамияти амалии натиҷаҳои тадқиқот. Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот саҳех намудани асосҳои назариявӣ ва усулии таҳқиқоти таркибӣ ва истифодабарии маҳсулоти таъминоти функционалӣ, консепсияи ташкилдиҳандай асосии ғизои солим барои аҳолӣ мебошад. Барои истеҳсоли маҳсулоти коркардшаванда, ашёи хоми функционалӣ, ки дар таркибаш миқдори муайяни макро ва микро нутриентҳои фаъол дорад ва бо моддаҳои биологӣ бой мебошад, истифода бурда шуд. Вобаста ба ин, ҷустуҷӯи манбаъҳои нави захираҳои ғизоӣ ва истифодаи маҳсулоти хоми ғайрианъанавии пайдоиши растанигӣ дошта, ки барои истеҳсоли маҳсулоти функционалии ғизоӣ яке аз масъалаҳои муҳимми соҳаи саноати ҳӯрока мебошад, ҳал карда шуд.

Интишорот. Муқаррароту натиҷаҳои асосии таҳқиқоти илмӣ дар 11 кори илмии муаллиф, аз ҷумла 1 нахустпантен, 3 мақола дар мачаллаву нашрияҳои мансуб ба феҳристи мачаллаву нашрияҳои такризшавандай КОА ва 3 мақола дар ИИИР (РИНЦ), 4 мақола дар конференсҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ нашр шудаанд. Ҳаҷми умумии интишорот оид ба мавзуи диссертатсия 6,1 ҷузъи чопиро ташкил додааст.

Натиҷаҳои тадқиқот дар ҷаласаи васеи кафедраи технологияи маҳсулоти ҳӯрокои факултети мӯҳандисӣ-технологии Донишгоҳи технологий Тоҷикистон маърӯза карда шуда, барои ҳимоя ба шӯрои диссертатсионии 6D. КОА- 050 тавсия карда мешавад.

Тавсияҳо оид ба истифодабарии амалии натиҷаҳо. Истифодаи топинамбури навъи “Сарват” ҳамчун манбаи моддаҳои ғизоӣ аз ҳисоби дар таркиби ҳуд зиёд доштани миқдори инулин, ки зиёда аз 60%-ро дар концентрат ташкил медиҳад, ба роҳ монда шавад. Истеҳсоли концентрати топинамбур аз рӯйи амалиёти технологияи шустушӯй, резакунӣ бо андозаи 1мм гафсӣ ба намуди

баргча, хушккунии ашёи резашуда таҳти ҳарорати $t=55-65^{\circ}\text{C}$ дар давоми $c=4.5-5.5$ соат ва майдакунии баргчахои хушкшуда дар майдакунак бояд ичро карда шавад. Барои мукаммалгардонии таркиби маҳсулоти қаннодии ордӣ концентрати топинамбур ба дастурамали маҳсулоти 10% аз массаи орд истифода бурда шавад. Номгӯйи маҳсулоти истехсоли ватаниӣ аз ҳисоби истифодаи растании арзиши физогии баланддошта, яъне топинамбур афзун карда шавад.

Хулоса

Натиҷаҳои ба дастовардаи унвонҷӯ дар доираи тадқиқоти назариявӣ ва амалӣ, математикӣ ва компютерӣ, ки фароғиирии коркарди технологияи маҳсулоти функционалии қаннодии ордӣ бо иловаи ашёи ғайрианъанавӣ мебошад, дар самти таъмини амнияти озукаворӣ ва саноатикунонии босуръати кишвар, метавонад саҳми босазо гузорад.

Дар баробари натиҷаҳои зиёди илмӣ, дар матни диссертатсия баъзе камбудиҳо ба назар мерасад:

1. Дар таҳқиқот муаллиф оиди танҳо ду навъи топинамбури парвариши ватаниӣ кори илмӣ ичро намудааст, ҳол он, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 20 навъи топинамбур парвариш мешавад.
2. Хуб мешуд, ки дар кори илмӣ оиди ҳаҷми солонаи парвариши растании топинамбур маълумот оварда мешуд.
3. Унвонҷӯ дар вакти ичроиши кори диссертационӣ аз корҳои олимони ватаниӣ ниҳоят кам истифода бурдааст.
4. Истифодаи топинамбурро дар намуди тару тоза ба таркиби маҳсулоти коркардшуда дида нашудааст.
5. Дар диссертатсия баъзе ҳатогиҳои имлойӣ ба назар мерасад.

Эродҳои дар боло қайд шуда, ба сифати ичроиши кори илмӣ ва муҳимиёти он ягон таъсири манғӣ намерасонад ва хосияти тавсиявӣ дорад. Матни диссертатсия асосан ин таҳқиқоти илмии унвонҷӯ мебошад. Дар диссертатсия ягон маълумоти сирри давлатӣ дошта ё иттилооте, ки ба паҳнкунии он тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ аст, мавриди истифода қарор нагирифтааст. Автореферат ва натиҷаҳои илмӣ бо эътиමоди кофӣ мазмуну мӯҳтавои тадқиқоти гузаронидашуда ва соҳтори асосии диссертатсияро инъикос мекунад.

Ҳамин тарик, диссертатсияи Раҳмонова Ҷамилахон Абдуҳамидовна дар мавзуи «Коркарди технологияи маҳсулоти функционалии қаннодии ордӣ бо иловаи ашёи ғайрианъанавӣ дар мисоли топинамбур» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси 05.18.01 – Технологияи

коркард, нигоҳдорӣ ва коркарди хӯшагиҳо, лӯбиёгиҳо, маҳсулоти ғалладона, мевагиу полезӣ ва ангурпарварӣ, ки ба ҳимоя пешниҳод шудааст, тадқиқоти мукаамали анҷомёфта ҳисобида шуда, ба тамоми талаботу меъёрҳои муайяннамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ аст ва худи муаллиф сазовори номзади илмҳои техникӣ аз рӯи ихтисоси мазкур мебошад.

Тақриз аз тибқи натиҷаҳои муҳокимаи диссертатсия дар ҷаласаи Шӯрои олимони пажӯҳишгоҳи давлатии илмӣ-тадқиқотии “Ғизо” –и Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 октябри соли 2023, суратҷаласаи № 4 тасдиқ гардидааст.

Раиси ҷаласа, директори Пажӯҳишгоҳи
давлатии илмӣ-тадқиқотии “Ғизо” –и
Вазорати саноат ва технологияҳои
navи Ҷумҳурии Тоҷикистон
номзади илмҳои биологӣ

Рахимова Ф. А.

Котиби ҷаласа, котиби илмии
Пажӯҳишгоҳи давлатии
илмӣ-тадқиқотии “Ғизо” –и
Вазорати саноат ва технологияҳои
navи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Волкова Т.В.

Эксперт:
Мушовири қалони илмӣ,
доктори илми тибб, профессор

Азонов З.А.

Тасдиқ мекунам.
Сардори шӯбайи кадрҳои
Пажӯҳишгоҳи давлатии
илмӣ-тадқиқотии “Ғизо” –и
Вазорати саноат ва технологияҳои
navи Ҷумҳурии Тоҷикистон



Набиева Ф.С.